

ИҚТИБОС
аз Сурагчаласаи № 4
ШҶРОИ ОЛИМОНИ

Институти таърих, бостоншиноси ва мардумшиноси
ба номи Аҳмади Дониши АМИТ

аз 29-уми апрели соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: 23 нафар

аз 24 нафар аъзои ШО, унвончӯён

РҶЗНОМА:

5. Масъалаҳои ҷорӣ

5.1. Музокира ва муҳокимаи илмӣ оид ба натиҷаҳои диссертатсияи доктори фалсафа (PhD)-и Институт Мирзоев Шӯҳрат Ҷумъамуродович дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воқеаҳои таърихии нимаи дуҷуми асри XIV-ибтидои асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ ва «Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшоҳ» ва хулосаи маҷлиси васеи Шӯрои олимон

Аз рӯи масъалаи панҷуми масъалаҳои ҷорӣ раиси Шӯрои олимон, д.и.т., профессор Убайдулло Н.К. баромад намуда, суҳанро ба ҷонишини директор оид ба илм ва таълим, д.и.т. Абдурашитов Ф.М. дод. Профессор Абдурашитов Ф.М. дар бораи ба муҳокима ва баррасӣ пешниҳод гардидани рисолаи илмии доктори фалсафа (PhD) Мирзоев Шӯҳрат Ҷумъамуродович, ки дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воқеаҳои таърихии нимаи дуҷуми асри XIV-ибтидои асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ ва «Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшоҳ» таҳқиқот ба анҷом расонида, барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисосҳои 6D020300 – Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ ба ҳимоя мебарояд, суҳан намуд. Мирзоев Ш.Ҷ. хуҷҷатҳои зеринро ба Институт пешниҳод кардааст:

1. Аризаи Мирзоев Ш.Ҷ. ба номи директор бо ризоияти (имзои) роҳбари илмӣ ва ризоияти (имзои) мудири Шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нав, ки кори илмӣ дар ин Шуъба ба иҷро расидааст;
2. Нусхаи протоколи Шуъба оид ба баррасии кори илмии Мирзоев Ш.Ҷ.;
3. Хулосаи маҷлиси Шуъба дар хусуси дуруст барасмият дароварда шудани диссертатсия ва пешниҳоди он ба экспертизаи давраи дуҷум;
4. Дастанвиси диссертатсия;

5. Дастанависи автореферати диссертатсия;

6. Нусхаи интишороти Мирзоев Ш.Ҷ. вобаста ба мавзӯи диссертатсия.

Экспертизаи давраи дуоми диссертатсияи Мирзоев Ш.Ҷ. дар Шӯрои олимони Институт тибқи муқаррароти Банди 50-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», №267 аз «30» июни соли 2021 оид ба баррасии диссертатсия бо тартиби пешниҳодшудаи зерин баргузор мегардад.

Маърузаи доктори фалсафа (PhD) Мирзоев Ш.Ҷ. вобаста ба таҳқиқоти диссертатсионӣ шунда шуд. Мирзоев Ш.Ҷ. бо маърузаи худ дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воқеаҳои таърихӣ нимаи дуоми асри XIV-ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ ва «Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшоҳ» дар бораи мазмуни асосии кори диссертатсионӣ баромад намуд.

Сипас, саволу ҷавоб оид ба маърузаи довталаб шурӯъ гардид.

Тақриз ба диссертатсияи Мирзоев Ш.Ҷ. аз ҷониби роҳбари илмӣ мудир Шубаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ, доктори илмҳои таърих, профессор **Камолов Ҳамзаҳон Шарифович** хонда шуд.

Инчунин муқарризони холис д.и.т. **Бобомуллоев С.Б.** ва н.и.т. **Шарифзода А.** баромад намуда, тавассути тақризи худ кори диссертатсионии Мирзоев Ш.Ҷ.-ро мусбӣ арзёбӣ намуданд.

Сипас, музокира ва муҳокимаи илмӣ оид ба натиҷаҳои диссертатсия ба вуқӯъ пайваст.

Дар итмом ҳулосаи маҷлис вобаста ба пешниҳод кардани диссертатсияи Мирзоев Ш.Ҷ. ба экспертизаи давраи навбатӣ дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035 ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисосҳои 6D020300 – Таърих хонда шуд.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

“ҷонибдор” - 23 нафар

“муқобил” - нест

“бетараф” – нест


Шӯрои васеи олимони масъалаи мазкурро баррасӣ намуда,

ҚАРОР ҚАРД:

1. Баромади доктори фалсафа (PhD) Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович ба инобат гирифта шавад.
2. Тибқи экспертизаи давраи дуом диссертатсияи довталаб Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович «Таҳлили муқоисавии воқеаҳои таърихӣ нимаи дуоми асри XIV-ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ ва «Аҷоибу-л-мақдур фи

ахбори Темур»-и Ибни Арабшоҳ» кори илмӣ-тахассусии анҷомёфта, ба талаботи муқарраргардидаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, бо назардошти пешниҳоду тавсияҳои муқарризон чихати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисосҳои 6D020300 – Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ сазовор доништа шуда, ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-035 барои ҳимоя тавсия карда шавад.

3. Хулосаи маҷлис бо тарафдорӣ аксари иштирокчиёни Шӯрои васеи олимони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А. Дониши АМИТ қабул карда шавад.
4. Протокол ва хулосаи маҷлис тибқи муқаррарот ба расмӣ дароварда шуда, бо имзо, муҳри Институт ва санаи рӯз тасдиқ карда шавад.
5. Тибқи Банди 52-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», №267 аз «30» июни соли 2021 оид ба экспертизаи давраи дуҷуми диссертатсия Нусхаи протоколи мазкур ва Хулосаи ҷаласаи васеи Шӯрои олимони дар бораи ба ҳимоя тавсия кардани диссертатсияи доктори фалсафа (PhD) Мирзоев Ш.Ҷ. ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-035 ирсол карда шавад.
6. Иҷроиши Қарори мазкур ба зиммаи котиби илмӣ Маҳмудова М.М. вогузор карда шавад.

Раиси Шӯрои олимони  Убайдулло Н.К.

Котиби илмӣ Институт  Маҳмудова М.М.